

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Саидиброимов Шозодаиброҳим Одилшоевич дар мавзуи «Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик» барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот

Илму фарҳанги миллати тоҷик дар тули тамоми таърихи башарият ба ҳайси сарчашма барои самтҳои гуногуни тамаддуни дигар миллатҳои олам дар хизмат будааст. Назария ва амалияи илмҳое чун тиб, риёзиёт, ҳикмату фалсафа, нучум ва кайҳоншиносӣ, меъморӣ ва наққошӣ, санъатшиносӣ ва фунуни адабӣ ва ҷанд номгӯи дигар тавассути симоҳои барҷастаи миллӣ моли башарият гардидаанд. Бузургоне чун Рӯдакиу Фирдавсӣ, Абулҳайсам ва Носири Ҳусрав, Берунӣ ва Ҳайём, Унсурмаолии Кайковус ва Шамс Қайси Розӣ, Мавлоно ва Шамс, Саъдию Ҳофиз, Ҷомиу Бедил, Аҳамди Доништу Туграл, Айниву Турсунзода ва садҳо нафари дигар кайҳост, ки аз тамаддуни ҷаҳонӣ намояндагӣ мекунанд. Мутаасифона, дар як муддати муайян сиёсати давр майл ба соддагароӣ дошт ва таваҷҷуҳи як ду насли миллатро аз мазмун ва мундариҷаи ин ганҷи бебаҳо бар қанор бурда буд. Бо дамиданӣ насими Истиқлол дар бӯstonи Ватан бозгашт ба омӯзишу пажӯҳиши осор ва назарияҳои мухталифи гузаштагони тамаддуни миллат оғоз гардид, рушд ёфт ва имрӯз дар авҷи аълои ҳуд қарор дорад. Арзи вуҷуд намудани рисолаҳои илмӣ дар пажӯҳишу таҳлили назари гузаштагони мо боис мегардад, то беҳтарин ва заруртарин нуктаҳои ин назар дар хизмати аҳли адаб ва аҳли омӯзишу парвариҷ, хосса тарбияти насли навин қарор дода шаванд.

Яке аз мавзуъҳои меҳварии фалсафаву ҳикмат, адабиёту санъати миллии мо таъқид ва даъват ба хирадгароӣ буд, ки дар ҳар даври давлатдории тоҷикон арҷ гузошта ва дар таҳқими давлатдорӣ ба кор гирифта мешуд. Рисолаи илмии Саидиброимов Шозодаиброҳим Одилшоевич дар мавзуи «Ташаккули хирад ҳамчун хориқаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик», ки барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод гардидааст, аз ҷумлаи он тадқиқот маҳсуб мегардад, ки хирадро чун хориқаи сирати миллӣ дар тафсиру таъбири андешамандони форсу тоҷик дар ибтидои ҳазораи дуюми мелодӣ мавриди таҳлилу пажӯҳиши илмӣ қарор додааст.

Муҳим будани кор аз ҳуди интихоби мавзуи пажӯҳиши маълум аст, зоро таҳлили ташаккули мағҳуми хирад ва хирадгароӣ дар осори донишмандони сатҳи олии миллат ҳамчун феномени менталитети миллӣ аз зумраи он

масъалаҳое мебошанд, ки бори дигар аз азал соҳибхирад ва тамаддунофар будани миллати тоҷикро собит месозад.

Ҳамин тариқ, объект ва мавзуи тадқиқот мақсади онро пурра муайян меқуңанд ва нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшуда пурра ҷавобгӯй вазифаҳои тадқиқот мебошанд. Дар умум, тамоми қисматҳои муқаддимавии кор ба ҳамдигар робитаи хуби мантиқӣ дошта, ҷавобгӯи талабот ба корҳои илмии ҳамгун ҳастанд.

Қисмати пажӯҳиши рисола аз ҷор боб, хулоса бо натиҷагирии назариявӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба истифодаи натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ, таҳқиқи дурнамои мавзуъ ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

Чун ҳадафи асосии пажӯҳиш қашф намудани назарияҳои педагогии мутафаккирони тамаддуни миллати тоҷик дар партави тарғиби афкору андешаҳои хирадгароёнаи онҳо мебошад, унвончӯй тавонистааст мавзуъҳои ҳар як боб ва зербобҳоро мувофиқ ба ҳамин ҳадаф интихоб ва таҳлил намояд. Масалан, боби аввали диссертатсия “Асарҳои муттафаккирон ҳамчун сарчашмаи афкори педагогии рушди хирад” аст ва он аз зербобҳои “Хирад ва сирати миллӣ ҳамчун пояти маънавии ҳалқи тоҷик”, “Табдили ақидаҳои педагогии тоисломӣ сарчашмаи асосии рушди ақидаҳои педагогии мардуми тоҷик дар асрҳои X-X1”, “Нигоҳи муттафаккирони асрҳои X-X1-и форсу тоҷик оид ба хирад ва сирати миллӣ дар тарбияи фарзанд” иборат мебошад, ки таҳлили пурраи илмии бобро фароҳам овардаанд. Ба ҳамин тариқ, бобҳои дигари кор низ бо зербобҳояшон дар гирди масъалаи асосӣ баҳс карда, хулосаҳои асосноки илмиро ба бор овардаанд.

Новобаста аз он, ки масъалаи марказии рисола аз тарафи донишмандони ватанӣ ва ҳориҷӣ ба таври алоҳида ва дар мақолаҳову саҳифаҳои тадқиқоти муҳталиф ва давраҳои гуногун ба баҳсу хулосабарорӣ қашида шуда бошанд ҳам, vale гуфтани ҷоиз аст, ки рисолаи мутазаккир ҳамаи он афкору андешаҳоро ба таври густурда ва бо далелҳои нави илмӣ таҳлилу ҷамъбаст намудааст. Онро саҳифаи нав дар илми педагогикаи тоҷик ҳисобидан раво мебошад.

Дар баробари ҳамаи ҳасаноти кори диссертационии Саидиброимов Ш.О., дар он баъзе ноқисиҳо астанд, ки ҳарчанд ба хулосаҳои илмии он таъсиргузор набошанд ҳам, vale ислоҳи онҳо дар оянда боиси боло рафтани сифати кор ҳоҳад шуд. Аз ҷумла:

1. Имлои навиштани ному насаби намояндагони илму адаби классикии форсу тоҷик, ки мувофиқи имлои мусоир омадааст, қобили қабул нест (А. Муродӣ, А. Фароловӣ, Ш. Балхӣ, А. Ҷӯйборӣ, Ш. Бухорӣ, К. Марвазӣ, А. Балхӣ, Дақиқӣ, М. Тирмизӣ, У. Балхӣ, А. Фарруҳӣ, А. Ҷунайдӣ, Б. Урён, Р. Қаздорӣ, Ҳ. Бодғисӣ, М. Варроқ, Ф. Машриқӣ, А. Гургонӣ, М. Васиф, М.

Мухаллад, Б. Курд, Р. Балхӣ, А. Балхӣ, А. Ҷӯйборӣ, А. Ҳ. Балхӣ, М. Мухаллади Сагзӣ, А. Рабанҷанӣ, А. Балхӣ, М. Балхӣ, Рӯдакӣ, Фирдавсӣ ва намояндагони бузурги адабиёти асри XI чун: Н.Хусрав, А. Сино, У. Хайём, А. Берунӣ, Ф. Гургонӣ, А. Утбӣ, А. Гардезӣ, А. Байҳакӣ, А. Бухорӣ, С. Самарқандӣ, Р. Самарқандӣ, У. Кайковус, А. Анзорӣ, А. Тусӣ, А. Анварӣ).

2. Қисмати “Методҳои тадқиқот” дар муқаддимаи рисола қариб, ки дар шакли вазифаҳои тадқиқот тарҳрезӣ шудаанд ва хуб мебуд, агар ҳар як методи истифодашуда ба таври мушахҳас ва бо вазифаҳои худ номбар мешуд.

3. Ҷо-ҷои матни рисола аз камбуздҳои имлӣ ва техникий низ холӣ нест, ки ба ислоҳ эҳтиёҷ доранд.

Дар умум, рисола ҳамчун як таҳқиқи хуб ва пурраи илмӣ ҷавобгӯи тамоми талабот буда, автореферат ва мақолаҳои нашршудаи унвонҷӯй музмуну мундариҷаи таҳқиқотро ба таври зарурӣ инъикос менамоянд.

Диссертатсияи илмии Саидиброимов Шозодаиброҳим Одилшоевич дар мавзуи «Ташаккули хирад ҳамчун холикаи сирати миллӣ дар тафсири мутафаккирони асрҳои X-XI-и форсу тоҷик» ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Муқарриз:

доктори илмҳои педагогӣ,

профессор, директори МДБТМУ

РТ “ММУ дар ш. Хуҷанд

ба номи А.П.Чехов

27.03.2025



Хочаева Мубина Ҷалоловна

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд,
микроноҳияи 8, бинои 31
e-mail: rtsosh-khujand@mail.ru
тел. +992834 22 5-88-55

Имзои Хочаева Мубина Ҷалоловнаро тасдиқ менамоям.

Мутахассис оид ба кадрҳои
МДБТМУ РТ “ММУ дар
ш. Хуҷанд ба номи А.П.Чехов”

Норматова М.А.